

Мусибати бузурги уммати Исломи

(Вафоти Паёмбар (с.в))

[Тоҷики – Tajiki – طاجیکیة]

Мисбоҳиддини Ҳомид

2010 - 1431

islamhouse.com

المصيبة الكبرى على الأمة الإسلامية

"وفاة النبي صلى الله عليه و سلم"

« باللغة الطاجيكية »

مصباح الدين حميد

2010 - 1431
[islamhouse](http://islamhouse.com).com

Мусибати бузурги умати Исломи

(Вафоти Паёмбар (с.в)

Яке аз вазнинтарин мусибатҳое ки сари уммати исломи омад ин буд ки ваҳи илоҳи бо вафоти Пайғамбар (с.в) қатъ гардид.

Вақто ки Пайғамбар (с.в) амонаташро ба ҷо овард ва умматашро насиҳат кард нишонаҳой падруд гуфтанаш ин дунёро дар суханҳову амалҳояш намоён гардид.

Соли даҳуми ҳичри бист рузи рамазонро эътикоф нишастан, дар ин ҳангом ҳазрати Ҷибриил (а.с) ду бор Қуронро ба у шунавонд, баъд аз ин ба духтараш Фотима (р.з) гуфт: *Фикр мекунам ки аҷалам қариб омадааст.*

Ва бо ҳазрати Муъоз видоъ гуфта уро васият карду ба Яман фиристод, ва ба у гуфт: *«Эй Муъоз шояд соли оянда манро дигар набини ва шояд аз назди ин масцидам ва қабрам бигузари».*

Ҳазрати Муъоз мисли тифле ки аз модар чудо мегардад дар гиря афтод. Ва дар ҳаҷатулвидоъ низ ҷандин борҳо ба мардум ёдовар шуд ки шояд баъд аз ин сол дигар шуморо набинам, шояд бароям бори дигар ҳаҷ муюсар нагардад.

Ва аз бузургтарин нишонай дигар низ нозил шудани ояти

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿الْيَوْمَ أَكْلَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْتَثَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتْ لَكُمْ﴾

الإِسْلَامُ دِينٌ ﴿٣﴾ المائدة: ٣

Яъне: «*Имruz дини шуморо бароятон комил гардонидам ва неъматамро бароятон тамом кардам ва дини исломро бароятон пазируфтам*»

Ва нишонай дигар нозил шудани сураи (Нарс) буд ки далолат бар тамом шудани муҳиматаш (вазифааш) мекард.

Ва дарavalҳои моҳи Сафар соли 11 хичри ба назди куҳи Уҳуд рафта бар шуҳадои Уҳуд намоз хонд.

Ва дар охирҳои моҳи сафар дар нимашаб ба ғабристони Бақиъ рафта аз Худованд барояшон мағфират талаб карду гуфт: (*(Мо бо шумо мепайвандем)*)

Аз ин корҳояш вонамуд мешуд ки гуё ҳам бо зиндаҳо ва ҳам бо мурдаҳо падруд мегуяд.

Саршавии bemori

Рузи Душанбе дар охирҳои моҳи сафар Паёмбар (с.в) дар Бақиъ намози ҷанозаэро ҳозир шуд, баъд аз он ки ба хонааш рафт, ҳазрати Ойша аз дарди сараш шикоят карда гуфт: Оҳ сарам, Паёмбар (с.в) гуфт: «**Балки манам эй Ойша оҳ аз дарди сарам**».

Ин саршавии беморияш буд локин бо вучуди ин ҳам миёни занҳояш рафтуомад мекард то ин ки маризияш шидат гирифт ва у дар хонаи Маймуна (р.з) буд.

Сипас Паёмбар (с.в) шуруъ кард, ба пурсидан аз ин ки ман фардо дар кучоям, ман фардо дар кучоям, мақсадаш аз ин суханаш рузи Ойша (р.з)-ро интизор буд, ва занҳояш ки мақсади уро фаҳмиданд, ба у иҷозат доданд ки ҳар кучое ки хоҳад онҷо бимонад, сипас аз хонаи Маймуна (р.з) хориҷ шуда миёни Фазл ибни Абос ва Али ибни Абутолиб пойҳояш дар замин шакида-шакида ба суй хонаи Ойша (р.з) равон шуданд, баъд аз онки дохили хонай Ойша (р.з) шуданд каме дарди Паёмбар (с.в) шиддат гирифт, ва баъд аз чанде аз ҷояш бархосту ба суй масcid равон шуд, баъд аз он ки намози мардумро хонд аз ҷояш бархосту хутбае пешкаш кард ва гуфт: «*Мардуми пеш аз шумо қабрҳои Паёмбарону солиҳонашонро саҷдагоҳ қарор дода буданд, шумо қабрҳоро саҷдагоҳ қарор надиҳед ман шуморо аз ин кор манъ мекунам*» боз гуфт : «*Лаънати Худо бар Яхуду насрониҳо ки қабрҳои Паёмбаронро саҷдагоҳ қарор доданд*» боз гуфт: «*қабри манро мисли бут ибодат накунед*».

Сипас Паёмбар (с.в) худашро барои қисос гирифтан пешкаш кард ва гуфт: «*Ҳарки сари ман даъвое дорад ин ман ҳастам*» ва барои ансориҳо васияти хайре карду гуфт: «*Бандаеро Худованҷ ихтиёр дод ки миёни беҳтарин неъматҳои дунё ва ончи ки дар назди у аст ихтиёр кунад, ва он банда ончи ки назди Худованҷ аст ихтиёр кард*» Абусаъиди Худри (р.з) гуфт: Дар ин ҳангом Абубакр ба гиря афтолд ва гуфт: Эй расули Худо падарону модаронамон фидой ту бод, мардум бо таъаҷӯб гуфтанд: Бингаред ба ин муйсафед Паёмбар қиссаи мардеро ки Худованҷ уро ихтиёр додааст ки миёни неъматҳои дунё ва ончи ки назди Худованҷ аст ихтиёр кунад, ин муйсафед бошад ба у меғуяд падарону модаронамон фидои ту бод, Абусаъид меғуяд шахсе ки Худованҷ уро ихтиёр карданро, пешкаш кард худи Паёмбар (с.в) буд ва Абубакр ки олимтарини мо буд инро фаҳмида ва дарк кард.

(Дар он вақт мардуме ки ҳамсояи масҷид буданд аз хонаҳояшон ба масҷид дар кушода буданд аз ҷумла ҳазрати Абубакр).

Вақто ки Абубакр ба гиря даромад Паёмбар (с.в) гуфт: «*Эй Абубакр гиря накун, боваритарини мардум дар молу*

сүхбаташ бо ман Абубакр аст, agar ман касеро аз уматонам халили худ меҳондам Абубакрро меҳондам локин дар ислом меҳрубониву бародарист, дар масҷид даре номонда ҳамаи дарҳо баста шаванд магар дари Абубакр».

Ин амри Паёмбар (с.в) ба хотири манзилату бузурги ҳазрати Абубакр буд, ва ҳамчунин ин кори Паёмбар (с.в) маъни онро медод ки У Абубакрро дар миёни ёронаш аз ҳама боло медонист.

Ин рузи чаҳоршанбе буд, ва рузи панҷшанбе беморияш шидат гирифт, дар онвақт Паёмбар (с.в) гуфт: «*Ба ман варақे биёред чизе навишта кунам ки баъд аз он гумроҳ нашавед*»

Ҳазрати Умар ки шидати бемории Паёмбар (с.в)-ро медид гуфт: Уро бигузоред ки беморияш шиддат гирифтааст, назди шумо Қурон аст ва у бароятон кифоят аст, миёни онҳо ихтилоф шидат гирифт сипас Паёмбар (с.в) талаб кард ки уро танҳо гузоранд, ва дар ҳамон руз васят кард ки яҳуду насрониҳоро ва мушриконро аз ҷазираи Араб берун созанд,

Ва гуфт: «*Ман барои шумо ду чизеро боки мондаам ки агар ба он ду чанг занед ҳечгоҳ гумроҳ наҳоҳед шуд Китоби Худованд ва Суннати ман*».

Бо вучуди шадид будани бемории Паёмбар (с.в) У намозхояшро дар масҷид меҳонд, дар он руз ки рузи панҷшанбе буд Паёмбар (с.в) хост ки намози Ҳуфтанро дар масҷид биҳонад, барои ҳамин дар тағорае шустушӣ кард то ки шидати ҳарораташ каме поён биёяду ҳушӯртар шавад, сипас хост ки аз ҷояш барҳезад локин бехуш шуда афтод ва вақто ки ба ҳуш омад боз бо об шустушӣ кард ва хост ки биравад локин боз бехуш афтод сипас боз хост ки биравад локин ин дафъа ҳам бехуш афтод, ва дар охир вақто ки ба ҳуш омад амр кард ки Абубакр имом шуда намози мардумро биҳонад

Сипас Абубакр ҳамай он рузҳо намози мардумро хонд ки ҳамаги ҳабдаҳ намоз буд (яъне адади намозҳое ки Абубакр дар зиндагии Паёмбар св пеш даромад ҳабдаҳ намоз буд).

Ва рузи шанбе Паёмбар (с.в) каме дар баданааш беҳтариеро ҳис карду такя ба ду мард дар сафи намоз ҳозир шуд, дар ин ҳангом Абубакр (р.з) имом буд, ин ду мард Паёмбарро дар тарафи чали Абубакр шинонданд мардум ба Абубакр иқтидо карда буданд ва Абубакр ба

Паёмбар (с.в) иқтидо карда буд ва такбири Паёмбар (с.в)-ро ба гуши мардум мерасонд.

Рузи якшанбе Паёмбар (с.в) ҳамаи ғуломонашро озод кард ва ҳафт диноре ки дар хона дошт онҳоро низ садақа кард, ва силоҳҳояшро ба мусулмонон ҳадя кард, сипас вақто ки шаб шуд ҳазрати Ойша ҷароғашро ба зане фиристод ва аз у талаб кард ки каме дар ҷароғаш равған бирезад, ва сипари Паёмбар (с.в) дар назди яҳудие дар муқобили си соъ аз ҷав мурхун (ҳамчун замонат) дода шуда буд.

Вақто ки рузи душанбе шуд рузи навбати ҳазрати Ойша буд, Ҳазрати Абубакр вақто ки намози бомдодро бо мардум меҳонд Паёмбар (с.в) пардаро аз хонаи Ойша як тараф карду назар карда табасум кард, Абубакр вақто ки инро ҳис кард, фикр кард ки Паёмбар (с.в) меҳоҳад дар намоз ҳозир шавад ба ҳамин хотир каме ба қафо рафту Паёмбар (с.в)-ро пеш даровардани шуд, ва мусулмонон аз ҳис карданашон вучуди Паёмбар (с.в) ро дар масҷид, аз хушҳоли қариб ки аз намозашон берун оянд, Паёмбар (с.в) бо дасташ ба онҳо ишора кард ки намозатонро идома диҳеду худаш баргашта ба хонааш даромада пардаро маҳкам кард.

Дар ҳамин руз Фотима (р.з) ро ба наздаш хонду дар гушаш чизе гуфт, ки ба гиря омад ва чанд вақте сипари нашуда боз ба гушаш чизе дигаре гуфт ки ба ханда омад, Ойша (р.з) аз у пурсид ки бароят чи гуфт, локин қоил нашуд то ин ки Паёмбар (с.в) аз дунё гузашт, сипас гуфт ки паёмбар (с.в) ба у гуфта будаст ки у дар ҳамин мазризияш аз дунё хоҳад гузашт, ва ин сабаби ба гиря омаданаш будааст, ва сабаби хандиданаш ин будааст ки Паёмбар (с.в) дуюумбора уро гуфта будаст ки аввалин шахсе ки аз аҳлаш бо у мепайвандад Фотима (р.з) аст, ва уро башорат дода будааст ки у сарвари занҳои дунёву охират аст.

Сипас мазризии Паёмбар (с.в) шидат гирифт, ва захре ки дар Хайбар аз ҷониби зани яҳуди хуронда шуда буд дарду аламашро шидат бахшид, дар ин асно Паёмбар (с.в) гуфт: «*Лаънати Ҳудо бар Яҳуду насронихо ки қабрҳои Паёмбаронро саҷдагоҳ қарор доданд*» боз гуфт: «*Дар ҷазираи араб набояд ду дин бапо бошад*» ва дар охир гуфт: «*Ассалот Ассалот ва мо малакат аймонукум*» ва ин охирин васяте буд ки Паёмбар (с.в) бар умматонаш кард буд, яъне охирин суханаш буд.

Эҳтизор ё сакароти мавти Паёмбар (с.в) наздик шуд, ҳазрати Ойша паёмбар (с.в)-ро дар бағалаш такя дода сари уро дар болои синай худ гузошт дар ин ҳангом Абдураҳмон бародари Ойша (р.з) дар дасташ мисвоке дохили хона шуд Паёмбар (с.в) ба мисвоки дasti у бо диққат назар меандохт ҳазрати Ойша фаҳмид ки У мисвок меҳоҳад ва аз у пурсон шуд Паёмбар (с.в) бо ишора бале гуфт: Ҳазрати Ойша мисвокро бо дандонҳояш мулоим карду ба Паёмбар (с.в) дод ва у бо шиддат дандонҳояшро мисвок мекард ва дар наздаш дар коса обе буд ки дасташро дар он тар мекарду дар руяш мемолид ва мегуфт: «*Лоилоҳа иллаллоҳ ин лилмавти ласакарот*»

Сипас ангушташро ба боло бардошту бо садои паст гуфт:

«*أَعُمَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ*

«*أَغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِنْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى، اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى*»

«*Ҳамроҳи онҳое ки Худованҷ барояшон инъом кард аз Паёмбарону, Сиддиқону, Шаҳидону, Солиҳон, Бор Худоё маңро раҳм кун ва бо рафиқи аълоям бипайванҷ, бор Худоё рафиқи аълоямро меҳоҳам*»

Калимаи охирро се бор такрор карду руҳи покаш аз баданаш хориҷ шуда дасташ ба замин мойл шуд, ва ин дар рузи душанбе 12 рабиъулаввал соли 11ҳичри дар вақти намози пешин дар умри 63 солаги буд.

(Инно лиллоҳи ва инно илайҳи рочиъун).

Ин хабар миёни сахобаҳо паҳн гашт ва дунё дар назарашон торик гашт ва қариб буд ки аз ғаму андуҳ беҳуш ба замин афтанд.

Чунки онҳо аз беҳтарини рузҳои Мадинаро рузе медонистанд ки Паёмбар (с.в) дар он руз дохили Мадина шуда буд, ва бадтарин ва шумтарин рузе ки ба сарашон омад рузе буд ки Паёмбар (с.в) дар он аз шаҳри Мадина реҳлат кард ва онҳо ба монанди тифли аз модар чудо шуда гиря мекарданد ва баъзеашон ин ҳодисаро бовар намекарданд.

Аз ҷумла ҳазрати Умар (р.з) аз ҷояш барҳосту гуфт: Паёмбар (с.в) намурдааст ва намемирад то ин ки Худованд тамоми мунофиқонро аз байн набарад, ва шуруъ кард ба таҳдид кардан ба ин ки ҳарки бигуяд Паёмбар (с.в) мурдааст гардани уро хоҳад зад, ва сахобаҳо бошанд дар атрофи масҷид дар ҳайрат мондаву даҳшатзада буданд.

Абубакр (р.з) бошад вакто ки дар маризии Паёмбар (с.в) сабукиро ҳис кард дар субҳи он руз ба назди ойлааш ки дар Сунҳ қаряе дар атрофи Мадина хона дошт рафта буд, ҳангоме ки Паёмбар (с.в) аз дунё гузашт Абубакр (р.з) баргашта омаду бо касе сухан ногуфта дохили хонаи Ойша (р.з) шуд ва дид ки Паёмбар (с.в) бо бурдае пушонида шуда буд, руй Уро кашф карда бусиду ба гиря афтода гуфт: Падару модарам фидоят бод Худованд барои ту ду маргро нанавиштааст, аммо марге ки дар насибат буд уро чашиди. (яъне баъд аз он ки ин маргро чашиди дигар он ба сарат наҳоҳад омад)

Сипас ба масҷид дохил шуда дид ки Умар (р.з) мардумро таҳдид карда истодааст ва намегузорад ки касе дар бораи марги паёмбар (с.в) сухане бигуяд,

Ба Умар (р.з) гуфт: Эй Умар дар ҷоят бишин локин Умар (р.з) нанишаст, Абубакр болои минбар баромад, мардум Умар (р.з)ро тарк карда назди Абубакр рафтанд Абубакр (р.з) ҳамду сано хонду гуфт: Ҳарки Муҳаммадро мепарастид Муҳаммад вафот кард ва ҳарки парвардигори Муҳаммадро мепарастид Парвардигори у зиндаву ҷовид аст, ва ин оятро хонд:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ﴿٤٤﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ

قُتِلَ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَىٰ عَيْقَبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ

الشَّكَرِينَ ﴿٤٥﴾ آل عمران: ٤٤

«Шубҳае нест, ки Мұхаммад паёмбарест, ки пеш аз ү паёмбароне дигар будаанд. Оё агар бимирад ё күшта шавад, шумо ба дини пешини худ бозмегардед? Ҳар кас, ки бозгарда, ҳең, зиёне ба Худо нахоҳад расонид. Худо шукргузоронро подош (мукофот) хоҳад дод».

Ибни Аббос мегуяд: Валлоҳи ки мардум мисли он буданд ки гүё намедонистанд ки Худованд дар қурон чунин ояте нозил карда буд.

Вақто ки Абубакр ин оятро тиловат кард ман касеро надидам магар ин ки ин оятро аз даҳони Абубакр гирифта тиловат мекард.

Умар (р.з) мегуяд: Валлоҳ ки ман бовар надоштам ки Паёмбар (с.в) вафот кардааст то ин ки Абубакр ин оятро хонд ва ман акнун фамидам ки дар ҳақиқат Паёмбар (с.в) вафот кардааст. Сипас бехуд шудам ва пойҳоям дигар

қувати бардоштанамро накарданد ва бе ҷону дармон ба замин афтодам ва яқин кардам ки Паёмбар (с.в) вафот кардааст.

Рузи сешанбе Паёмбар (с.в)-ро бо либосҳояш Ҳазрати Абосу Али (р.з) ва ду фарзанди Абос ва Шақрон мавлои Паёмбар (с.в) ва Усома ибни Зайд ва Авс ибни Хавла уро аз ҷашмае ки доймо аз у менушид ҷашмай Ғарас буд шустушӯй карданд.

Уро бо обу Сидр се бор шустушӯй карда ва дар се кафани сафед кафан карданд.

Сипас мардум бидуни имом даҳ нафари шуда бо навбат даромада ба у намоз хонданд ва аввалин қасоне ки ба у намоз хонданд қабилай Паёмбар (с.в) сипас муҳочирин сипас ансор сипас кудакону занҳо буданд.

Ва рузи сешанбе шаби ҷаҳоршанбе уро ба хок супурданд
Падару модарам фидояш бод!